

# ОДОБ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МОҲИ РАМАЗОН

Муаллиф:  
Шайх Абдуллоҳ Ҷибрин

Аз арабӣ тарҷумаи:  
Муҳаммадикболи Садриддин

Душанбе – 2006  
Матбааи «Суннатулло»

ББК 86.38+88.57  
Ш - 19

**Номи китоб: Одоб ва хусусиятҳои моҳи  
рамазон**

**Муаллиф: Шайх Абдуллоҳ Ҷибрин  
Аз арабӣ тарҷумаи:**

Муҳаммадиқболи Садриддин.

**Муҳаррирони матни тоҷикӣ:**

Шараф Атоӣ,

Холмуҳаммади Кароматуллоҳ

**Ҳуруфчин: Шифои Назрӣ.**

**Тарроҳ: Диловари Бобоҳон.**

*Шукри беҳад мар Худои покро,  
Он, ки чон баҳшид муште хокро.  
(Аттор)*

## **Пешгуфтори мутарҷим**

Шукри беҳад Худованди ҳакиму каримро, ки мо сокинони мувваҳҳиди кишвари озоду ободи Тоҷикистонро бо аҳлу байт ва ёру бародаронамон ба висоли моҳи мубораки Рамазон расонид ва тавфиқи рӯза гирифтсанро рафиқамон гардонид. Ин рисолаи пурмӯҳтавои донишманди муосири араб Шайх Абдуллоҳ Ҷибринро ба забони ширини тоҷикӣ тарҷума намуда, бо ин хидмати хоксорона назди худ мақсад гузоштам, ки ба бародарону хоҳарони гиромӣ доир ба одоб ва хусусиятҳои моҳи мубораки Рамазон маълумоти бештар мабзул намоям, то ки ин моҳи муборакро бо ҳиммати дучанд сарфи ибодат ва бандагии Худои бандапарвари боазамат намоянд.

Бо хондани ин рисола бародарону хоҳарони мо доир ба ин моҳи бошукуҳ маълумоти дақиқ ҳосил мекунанд. Ба ин хотир беш аз ин сухан гуфтанро ҷоиз намешуморем. Дар фароварди сухан аз даргоҳи Худованди оламиён очизона дарҳост мекунем, ки моро аз ҷумлаи бандагони рӯздор ва шабзиндадорони моҳи муборак гардонад ва аз файзи ин моҳи раҳмату мағфират, ки озодӣ аз оташи даҳшатноки ҷаҳаннам насиби посдорони он аст, комёбамон гардонад ва дар пайравӣ аз суннати ҳабибаш, яъне Муҳаммади мустафо (с) событқадам созад.

*Муҳаммадикболи Садриддин*

## **Ба номи Худованди Бахшояндаи мехрубон**

Ҳамди бепоён Аллоҳ таъолоро, ки Парвардигори оламиён аст. Дарҳояшро ба рӯи талабкунандагон кушода, дар китобаш, ки маъни равshan дорад ба хондан ташвиқ ва тарғиб намудааст. Дуруди бе поён бар бехтарини паёмбарон Муҳаммад (с) ва олу асҳоби ӯ бод. Фаро расидани моҳи рамазонро ба ҳамдиёрони азиз муборакбод гуфта, баъзе фоидаҳои рӯзаро баён менамоем. Инчунин дар масоили ташвиқу тарғиб бар тарки корҳои ношоиста ва лаҳву лаъаб (бозиву шӯҳӣ) ва тарки беҳуда гузаронидани шаб бо шунидани мусиқии бемаънӣ ва тамошои филмҳои фаҳш сухан хоҳам гуфт, то бошад, ки бар анҷом додани корҳои нек аз қабили: тиловати Қуръони карим, зикр ва дуъо, эътикоф нишастан, адои умра дар рамазон ва монанди ин амалҳои хайр бикушед, то аз ин фурсати пурфайзу пурбаракат истифода баред.

Ҳамаи инро ба таври кӯтоҳ ва бидуни зикри далелҳо, ки уламо ҷойи дигар ба тафсил зикр кардаанд, баён хоҳам кард.

Аз Худованд талаб дорам, ачри моро дучанд гардонад, гуноххоямонро биомӯрзад, аҳволи мусалмононро беҳбуд баҳшад, динашро нусрат диҳад, пешвоёни моро ислоҳ намояд, то намунае бар мардум бошанд ва бар душманон пирӯз бигардонад. Ҳар оина Худованд бар ҳама чиз қодир аст ва бар иҷобат намудани дуъо сазовор аст.

Дуруди бепоён бар Муҳаммад (с) ва ёрони ӯ бод!

## Мужда додан барои наздик шудани моҳи рамазон

Ҳамду сано бар Худованди Ҷалла шаънуҳу ва дуруду салом бар охирини паёмбарон Муҳаммад (с) ва олу асҳоби вай бод. Шуморо ба қудуми моҳи рамазон муборакбод мегӯям. Моҳе, ки гузаштагони мову шумо ҳамдигарро ба қудуми он табрик мегуфтанд, балки Паёмбар саҳобагони худро башорат медоданд, тавре дар ҳадисе аз Салмон ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) дар охирин рӯзи шаъбон, яъне бисту нӯҳум ё сиюми он бар моён хутба хонда фармуданд:

«Эй мардум ба таҳқиқ моҳи бузурге бар шумо соя афкандааст, (яъне наздик шудааст)

моҳест муборак, дар он моҳ шабест, ки беҳтар аз ҳазор моҳ аст. Худованд рӯза доштани ин моҳро фарз ва зинда доштани шабҳояшро нафл гардонидааст. Шахсе дар ин моҳ ба як хислати нек ба Худованд наздикий ҷӯяд монанди шахсест, ки дар гайри ин моҳ фаризаero ба ҷо овардааст ва шахсе дар ин моҳ фаризаero анҷом диҳад монанди шахсест, ки хафтод фаризаро дар гайри ин моҳ адо кардааст.

*Ин моҳи сабр аст ва савоби сабр ҷаннат аст. Ин моҳи баробарист, моҳест, ки ризқи мӯъмин дар он зиёд мешавад.*

Шахсе, ки дар ин моҳ рӯзадореро ифтор медиҳад гуноҳонаш омӯрзида мешавад ва гарданаш аз оташи дӯзах озод мегардад ва монанди шахси рӯзадор аҷру савоб мегирад бидуни ин, ки аз савоби шахси рӯзадор чизе коста ё кам шавад».

Гуфтанд:

- Эй Расули Худо на ҳар каси мо тавононии додани ифтори рӯзадореро дорем.

Паёмбар (с) фармудаанд:

«Худованд ин савобро ба шахсе медиҳад, ки рӯзадореро каме шир ё об ва ё якто хурмо ифтор диҳад. Шахсе дар ин моҳ рӯзадореро аз таъом сер кунад Худованд аз ҳавзи ман (Кавсар) ӯро сероб мекунад, ки баъд аз он то дохил шудани ҷаннат ташна наҳоҳад шуд.

*Дар ин моҳи муборак чаҳор амалро бештар анҷом дид: ду амале ҳаст, ки ба он Парвардигоратонро розӣ месозед ва ду амале ҳаст, ки шумо аз он бениёз буда наметавонед. Ду амале, ки Парвардигоратонро розӣ мекунонед ин гуфтани «Ло илоҳа иллаллоҳ» ва истиғфор намудан аст, ва он ду амале, ки шумо аз он бениёз буда наметавонед ин суол намудани шумо ҷаннатро ва паноҳ бурданатон ба сӯи Худованд аз оташи дӯзах аст».*

Дар ҳадис чунин ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) ба қудуми моҳи рамазон шод мешуданд. Ҳар вақто моҳи раҷаб дохил мешуд эшон дуъо мекарданд, ки:

*«Эй бор Худоё барои мо дар моҳи раҷаб ва шаъбон баракат бидех ва ба рамазон бирасон».*

Гузаштагони мову шумо, Худо раҳматашон кунад, чунин буданд. Эшон бо наздик шудани моҳи рамазон хушҳол мешуданд. Баъд аз он шаш моҳи дигар дуъо мекарданд, ки Худованд тоъату ибодати моҳи рамазонро аз онҳо бипазирад. Ба ҳамин шакл ҳамаи солашон дар аҳамият додан ба моҳи рамазон сипари мешуд, чунки ин моҳ аз бартарӣ ва хусусиятҳое бархурдор аст, аз ин хотир фишурдаи онро ба таври кӯтоҳ зикр мекунем:

- 1) Аз хусусиятҳои моҳи рамазон ин аст, ки рӯза доштанаш фарз аст Худованд рӯза доштани ин моҳро фарз гардонида ва онро руқне аз аркони ислом хондааст;
- 2) Парҳезкорӣ яке аз муҳимтарин фоидаҳои рӯзааст.

Худованд фоидаи бузургеро зикр намудааст, ки он тақво, яъне парҳезкорист ва ин хислати начиб дар натиҷаи риояи шартҳои ин моҳи муборак тақвият меёбад.

Худованди муттаъол фармудааст:

«Эй қасоне, ки имон овардаед лозим карда шуд бар шумо рӯза доштанро чунончи лозим карда шуд бар қасоне, ки пеш аз шумо буданд, то бошад, ки парҳезкорӣ кунед».

(Сураи Бақара, оят 183)

Тақво ин парҳез намудан ва дурӣ ҷустан ва ҳифз намудани нафс аз нофармонии Худост. Мағхуми оят ин аст, ки то бошад, ки парҳезкорӣ кунед аз нофармонии Худо ва ҳифз намоед худро аз азоби ӯ.

Пас рӯза доштан як сабабе аз сабабҳои тақво ва парҳезкорӣ аст. Чунки рӯзадор ҳангоме, ки ба воситаи тарқ намудани таъому нӯшокӣ ва монанди инҳо ба Худованд наздикий мечӯяд ва дар ҳоле, ки ин неъматҳо

ҳалоланд, ин амал ўро ба тариқи авло водор месозад, ки бо тарки ҳаром ба Худованд наздикӣ ҷӯяд.

Пас, ҳар вақто, ки нафсаш ўро ба кори ҳаром даъват кунад фикр мекунад, ки ҳангоми рӯза ман ба хотири Худо неъматҳои ҳалолро тарк карда истодаам, пас чигуна кори ҳаромро анҷом дижам.

Шахсе, ки дар ҳоли рӯза доштанаш муртакиби кори ҳаром мешавад бешак он кас аз рӯзааш баҳрае набурдааст ва он кас аз аҳли тақво нест.

Шумо метавонед ҳукм кунед, ки ин гуна шахс аз рӯза доштанаш фоидае надидаст. Баробар аст, ки маъсияташ маъсияти забонӣ бошад, ё амалий (дар ин мавзуъ ҳадисҳои фаровоне ворид шудаанд), ки аз ин гуна маъсиятҳо манъ менамоянд ва бар ҳазар медоранд, хусусан дар моҳи мубораки рамазон.

Чунон, ки Паёмбари ислом фармудаанд:

*«Касе, ки сухани дурӯғ ва амал ба онро бо ҷаҳл тарк накунад, пас Худованди таъоло ниёзманди он нест, ки ў ҳӯрдан ва ошомидани худро тарк кунад».*

Инчунин фармудааст:

«*Баъзе рӯзадороне ҳастанд, ки он чӣ аз рӯзааш ба ӯ мерасад тарки хӯрдану нушидан аст*». Яъне аҷру савоб надорад.

Боз фармудааст:

«*Рӯза доштан танҳо нахӯрдану наошомидан нест, ба таҳқик рӯза доштан бозистодан аз суханони ношониста ва корҳои зишт аст*»

Чобир (р) мегӯяд:

«*Ҳар вақто рӯза гирифтӣ, пас бояд гушҳо, ҷашмҳо ва забони ту аз ғайбат ва суханчинӣ рӯза бигиранд, ва озори ҳамсояро тарк кун, ҳудро бо оромӣ ва викор зиннат бидех ва рӯзи рӯзаатро бо рӯзи ифторат баробар гардон*».

Пас, ин яке аз ғоидаҳои рӯзааст, яъне рӯза сабаби парҳезкорӣ ва манъ намудан аз маъсиятҳои ғуногуни қавлӣ ва феълӣ мегардад. Маъсиятҳои феълӣ зиёданд, монанди хӯрдани ҳаром, қасб намудан аз ҳаром, шунидани мусиқии бемаъни, тамошои фильмҳои зишт ва монанди инҳо.

Пас, шахсоне, ки вақташонро дар ҳаром сарф мекунанд ва мегӯянд, ки мо ба ин васила нафсҳоямонро тасаллӣ медиҳем ба эшон гуфта мешавад, ки рӯзаатон барои шумо нафъе ба бор наҳоҳад овард;

3) Барҳазар будан аз бефоида гузаронидани вақтҳо дар бозию ҳарзагӯй.

Бисёриҳо мепурсанд:

Мо дар шабҳои рӯза ё рӯзҳои он баъзан эҳсоси хастагӣ мекунем ва гоҳо аз тули вақт малол мешавем, пас ҳоҷат пайдо мешавад бар ин, ки худамонро тасаллӣ дихем; гоҳ ба бозию ҳарзагӯи ва гоҳо ба шунидани мусиқӣ ва бозии варақҳо (қартабозӣ). Ин гуна бозиҳо моро аз намоз манъ намекунад. Ҳамин ки вақти намоз даромад бозиро тарқ намуда, ба сӯи ибодатгоҳ мешитобем, ва ё намозро дар вақташ дар хона мегузорем.

Оё ин узр ба ҳисоб меравад? Не, узр ба ҳисоб намеравад. Айёме, ки шумо мегузаронед, соатҳову дақиқаҳои он аз шумо пурсида мешаванд. Пас бар шумо лозим аст, ки вақтатонро ғанимат донед ва дар ивази тамошои филмҳо ё гӯш кардани мӯсиқии бемаъни вақтро тарзе гузаронед, ки бароятон фоида оварад ва ба ин шакл байни ду аъмол ҷамъ намоед:

Байни ғанимат донистани вақт ва гирифтани рӯза.

4) Истифода бурдани вақт дар тиловати Қуръони карим.

Аз амалҳое, ки бешак бароятон фоида меорад, тиловати Қуръон аст. Ба таҳқик моҳи рамазон моҳи тиловати Қуръон аст.

Худованди муттаъол фармудааст:

«Моҳи рамазон он аст, ки фуруд оварда шуд дар вай Қуръон, роҳнамое барои мардумон ва суханони равшан аз ҳидоят ва ҷудо қардани ҳақ ва ботил»

(Сураи Бақара, ояи 185)

Дар Саҳеҳи Бухорӣ аз ибни Аббос (р) ривоят аст, ки мефармояд: «Расулуллоҳ (с) дастқушод ва дилбоғтарини мардум буд ва дар рамазон аз ҳар вақти дигар бахшандатар буд, ҳангоме, ки Ҷабраил (ъ) бо ӯ ҳар шаб дидор намуда, Қуръонро такрор мекарданд ва ҳамоно Паёмбар (с) дар лаҳзае, ки Ҷабраил (ъ) бо ӯ дидор мекард аз боди сабо саҳоватманҷтар буд».

Далил аз ин ҳадис ин аст, ки Паёмбари Ҳудо (с) ҳар шабе Қуръонро ба Ҷабраил (ъ) арз мекард ва ҳардуяшон ҳар шабе аз шабҳои рамазон онро меомӯхтанд.

Худованди таборак ва таъоло мефармояд:

Барои шумо агар ба Ҳудо ва рӯзи қиёмат умед медоред ва Ҳудоро фаровон ёд мекунед,

**шахси расулуллоҳ мұқтадои (пешвои)  
писандидаест.**

**(Сураи Аҳзоб, ояи 21)**

Ниёгонамонро дарёфтем, ки эшон дар шабҳои рамазон ҷамъ шуда, ҳар шаб баъд аз намози таровех се пораи Қуръонро якчоя меомӯхтанд. Дар намози таровех се пораи қуръонро бо таҷвиду бо риояи қоидаҳои қироат тиловат мекарданд ва дар маъни он тафаккур ва тадаббур менамуданд ва ҳар кас дар назди рафиқонаш пораи ҳифз намудаашро пешкаш мекард.

Агар мову шумо ин суннатро аз нав зинда намоем ҳар оина аз ҷумлаи амалкунандагон ба суннати Паёмбар (с) хоҳем буд. Чунки эшон бо Ҷабраил (ъ) якчоя Қуръонро меомӯхтанд ва мусалмонон ин суннатро идома медоданд. Агар шумо бо панҷ- даҳ нафар дар хона ва ҳар шаб се пораи Қуръон ё ду пораи онро бо тафаккуру тадаббур ва риояи қоидаҳои таҷвид қироат кунед, ҳар оина шумо аз ин неъмати илоҳӣ баҳравар мешавед ва аз беҳуда гузаронидани вақт солим мемондед.

Инчунин агар шумо вақти худро ба омӯзиш ва ҳифзи Қуръон сарф мекардед, дар ҳоле шумо ба ҳифз намудани Қуръон зарурат доред, ин беҳтар мешуд. Пас, аз ин вақти

пурқимате, ки моҳи нузули Қуръон аст истифода баред. Ҳар рӯз баъд аз намози аср ё пас аз намози хуфтан ва ё пас аз намози бомдод ба қадри тавоной як миқдори муайян аз Каломуллоҳи маҷидро ҳифз кунед ин барои шумо беҳтар хоҳад буд аз машғул шудан ба корҳои ношоям;

## 5) Масрафи вақти толибilm

Инчунин толибilm аз дарсҳои ҳаррӯзаи, мактабӣ пурсида мешавад. Оё анҷом додани вазифае барои ӯ аз тамошои филмҳову шунидани мусиқии бемаънӣ ва нишастан дар маҷлисҳои бефоида беҳтар нест?. Пас, барои толибilm фоидаовар ин аст, ки дарсҳои ҳудро танҳо ё бо рафиқонаш азбар кунад, то дар охири сол комёб гардад ва натиҷаву асари он дар ҳаёташ боқӣ монад.

Бояд толибilmон вақташонро боманфиъат сарф кунанд ва ин аз лаҳву лаъб (шӯхиву бозӣ) беҳтар аст. Тавре, ки дар боло аз фоидаҳои рӯза зикр намудем ин тақвияти тақво ва парҳезгорӣ аст.

Худованди таборак ва таъоло мефармояд:  
**«То бошад, ки парҳезгорӣ кунед».**

## Хусусиятҳои Рамазон

**1) Намози таровиҳ.** Яке аз хусусиятҳои рамазон, ки дар ҳадиси Паёмбар (с) бо ривояти Салмон (р) зикр шудааст, ки мефармоянд:

«Моҳест, ки рӯза доштани онро Худованд фарз ва шабзиндадорӣ дар шабҳои онро нафл ва татаввуъ гардонидааст».

Дар ҳадиси дигар низ омадааст:

«*Ба таҳқиқ Ҳудованд рӯза доштани рамазонро бар шумо фарз гардонид ва шабзиндадории онро барои шумо суннат гардонидам*».

Паёмбар (С) мефармояд:

«*Шахсе, ки Рамазонро аз рӯи имон ва ихлос рӯза бигирад гуноҳҳои собиқи ўомӯрзида мешаванд*».

Қиём, ки маъни луғавии он рост истодан аст дар ин ҷо ба маъни намоз гузоридан дар шабро дорад, на маъни бедор истоданро?

Боке надорад, ки шаб бедорхобӣ кунед, лекин онро дар кори хайр бояд сарф намуд ва беҳтарин чизе, ки шабро бо он мегузаронанд хондани намоз аст ва аз ҷумлаи ин намозҳо намози тароввех аст, ки он аз хусусиятҳои рамазон ба ҳисоб меравад. Ҷамъ шудан барои гузаронидани намози тароввех

бо имоме, ки қироати хуб дорад ва бо итмион намоз мегузорад ин аз беҳтарин ибодатҳост, ки ба сабаби он гуноҳҳои банда омӯрзида мешаванд. Шуморо аз тез хондани намоз барҳазар медорам, зеро намоз василаест миёни банда ва Худо, пас онро некӯ бо арконаш анҷом дижед.

Бандаи мусалмон аҷру подошро аз Худованд талаб ва умединамуда, бо намозгузорон якҷоя намоз мегузорад ва дар аҷру савоб бо онҳо шарик мегардад ва кӯшиш менамояд то ба поён расидани намоз бо имом боқӣ монад, то ин ки шабzinнадории он дар номай аъмолаш навишта шавад. Ба таҳқиқ дар ҳадисе аз Расули акрам (с) омада аст, ки

*«Шахсе, ки бо имом намозро ба поён расонида (намози хуфтанро) баргардад барои он шахс зиннадории он шаб дар номай аъмолаш навишта мешавад».*

## 2) Бештар тиловат намудани қуръони карим.

Яке аз хусусиятҳои рамазон ин бештар тиловат намудани Қуръони карим аст. Беҳтарин роҳ барои инсон ин аст, ки ҳар рӯз як ҳизб (микдори муайяне аз оятҳо) баъд аз намози хуфтан ё бомдод ва ё аср қироат намояд.

Инчунин вақтҳои фароғат монанди рӯзҳои истироҳатро бояд хуб истифода бурд. Аз ҳама муҳим ин аст, ки инсон бояд ба тиловати Қуръон таваҷҷуҳи бештаре дошта бошад. Аҳли салаф (р), гузаштагони мову шумо рӯ ба тиловати Қуръон меоварданд ва мұътакид буданд, ки ин моҳи қироати Қуръон ва зикр аст.

Дар ин маврид ривоятҳое аз эшон ба мо расида, ки баъзан ғарип ба назар мерасанд ба андозае, ки аз имом Шофеъи ривоят шуда, ки эшон дар ҳар рӯз ва дар ҳар шаб Қуръонро хатм мекарданд. Дар моҳи рамазон шаст маротиба хатми Қуръонро ба ҷо меоваранд. Як хатми ӯ рӯзона ва дигаре дар шаб, илова бар он чӣ, ки дар намоз меҳонд.

Ба таҳқиқ баъзе аз бузургон ва аҷдодони мо Қуръонро байни намози бомдод ва зухр

(пешин) хатм мекарданд, чунки эшон дар қироаташон ба ғалат роҳ намедоданд ва бо вучуди суръат дар қироаташон онро бо риояи қоидаҳои таҷвид анҷом медоданд.

Худованди муттаъол фармудааст:

«Ва ҳар оина осон кардем Қуръонро, то панд гиранд, пас оё ҳеҷ пандпазираңдае ҳаст».

Дар дигар оят мефармояд:

Худованди муттаъол фармудааст:

**«Чуз ин нест, ки осон сохтем Қуръонро ба забони ту, то бувад, ки эшон пандпазир шаванд».**

Худованд Қуръонро ба забони эшон осон карда буд. Албатта мо намегӯем, ки монанди онҳо кунед, лекин ақалан дар ҳар се рӯз як маротиба хатм кунед ва ё дар ҳар панҷ рӯз ва ё дар ҳар як ҳафта хатм кунед, ба қадри тавоноии хеш. Пас, шахсе, ки чунин корро анҷом дихад вақташро ғанимат дониста, ачру савоби зиёде хоҳад гирифт.

### **3) Зикри бисёр намудан.**

Хусисияти дигари рамазон ин бисёр зикр кардан аст. Паёмбар(с) фармудааст:

*«Дар ин моҳ чаҳор амалро зиёд анҷом дихед»* ва яке аз ин чаҳорро, ки зикр кардаанд ва он калимаи «Ло Илоҳа иллаллоҳ» ва истиғфор аст. Зикр намудани Худованд баъд аз намозҳо, пеш аз хоб ва инчунин ҳар субҳу шом ва дар ҳама вақтҳо машруъ гардидааст.

## Беҳтарин зикр

Беҳтарин зикр таҳлил, (Ло Илоҳа иллаллоҳ) тасбих (Субҳона-л-лоҳ), ҳамд (Алҳамду лиллоҳ), истиғфор (Астағфиру-л-лоҳ) (Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳил алийюл азим) ва монанди инҳост. Барои касе, ки ин зикрҳоро мекунад мустаҳаб аст, ки маънишро фахмад, то таъсираш бештар гардад. Пас, маънои ин калимаҳоро, ки «боқиёту-с-солиҳин» ҳастанд омӯхтан лозим аст.

Худованди муттаъол фармудааст

### «Ҳасаноти пояндаву шоиста»

омадааст, ки ҳасаноти пояндаву шоиста калимаи «*Субҳона-л-лоҳ вал ҳамду лиллоҳ ва ло илоҳа илла-л-лоҳ валлоҳу акбар*» мебошад. Дар ҳадиси дигаре омадааст:

«Беҳтарин калом баъд аз Қуръон, ки он ҳам аз Қуръон аст чаҳор ҳастанд. Бо кадоме, ки оғоз намои барои ту зарар надорад»:

«*Субҳона-л-лоҳ вал ҳамду лиллоҳ ва ло илоҳа илла-л-лоҳ валлоҳу акбар*». Ин калимаҳо аз Қуръон ҳастанд ва беҳтарин каломе ҳастанд, ки талағфузи онҳо зикр ҳисоб мегардад. Пас, инсон бояд маънии ло илоҳа илаллоҳ, маънии астағфируллоҳ, ло ҳавла ва ло қуввата илло би-л-лоҳи-л-алиюл

азим, маънии субҳоналлоҳ, Аллоҳу ақбар ва алҳамду лиллоҳро омӯхта зикр намояд, то ба ин тариқ аз маъонии онҳо лаззат бурда, ачрашро аз Худованд талаб намояд.

#### 4) Бисъёр дуъо намудан

Инчунин аз хусусиятҳои рамазон тарғиб намудан ба дуъо аст. Яъне инсон бояд бештар дуъо кунад, чунки рамазон мавсими аз мавсимиҳои амалҳост ва бешак замони қабул ва иҷобати дуъои мусалмонон аст.

Пас, ҳар вақто аз Худованд талаби мағфират ва омӯрзиш аз гуноҳ кардӣ ва бешак Ӯ таъоло гуноҳи моро омӯрзида, мартабаамонро баланд менамояд, ва дуъо мекунем, ки Худованд дини исломро нусрату кӯмак намуда, душманонро хору залил намояд. Умед аст, ки ин гуна дуъо аз мусалмонони муҳлис қабул гардад.

Паёмбар (с) амр намудааст, ки дар вақти дуъо аз Худованд ҷаннат талаб намоем. Ин охирин мақсад ва ниҳояти кори ҳар як бандадаст.

#### 5) Эътикоф

Аз ҷумлаи хусусиятҳои рамазон эътикоф аст. Эътикоф дар охири ин моҳи муборак ё

дар ҳар вақте аз он, ки мұяссар гардад, ба қо  
оварда мешавад. Имом Бухорӣ (р) ривоят  
кардааст:

*«Ба таҳқик Паёмбар (с) дар даҳҳан  
оҳири рамазон эътикоф менишаст, то ин, ки  
вафот ёфт ва сипас ҳамсаронаш пас аз вай  
эътикоф нишастанд».*

Қасд аз эътикоф ин қатъ намудани алоқа  
аз халоиқ ва пайвастан ба хидмати холиқ аст.  
Пас, мұтакиф шахсест, ки алоқаашро аз  
мардум қатъ намуда, ба ибодати Парвардигор  
дар масcid қарор мегирад, то аз намоз ва  
ибодате, ки дар масcid адо мешаванд ғофил  
нашавад, ва ҳар кореро, ки сабаби наздикӣ  
ба Худо мешавад мұтакиф анҷом медиҳад,  
чунки ӯ робитаашро аз умури дунявӣ,  
шаҳавот ва аҳлу молаш гусаста рӯ ба сӯи  
Парвардигораш ниҳода аст.

Пас, мұтакиф вақташро ба ибодат сарф  
мекунад. Намоз, зикр, қироат, дуъо ва  
тафаккур дар оятҳои Худованд аз ҷумлаи  
амалҳоест, ки мұтакиф ба қо меоварад. Ба  
ҳамин шакл вақти ин шахс ҳамааш ибодат  
шуморида хоҳад шуд.

Эътикоф аз ибодатҳоест, ки метарсем, ки  
аз байн рафта бошад ё рафта истодааст. Кам  
ҳастанд шахсоне, ки дар масоҷид эътикоф  
менишинанд. Барои шумо месазад, ки  
нафсатонро аз ин ибодат маҳрум насозед,

агар як рӯз, монанди рӯзи чумъа ё рӯзи истироҳат ё ду се рӯз аз охири моҳ эътикоф шинед, ақаллан нисфи он ё сеяки онро эътикоф шинед, дар ин сурат шумо ин суннатро зинда намудаед.

Умра: аз амалҳоест, ки дар рамазон ачри он музоъаф (дучанд) мегардад:

Амалҳое, ки ачраш дар рамазон дучанд мегардад умра аст. Ривояте аз Паёмбар (с) событ шудааст, ки мефармоянд:

*«Умра дар рамазон баробари ҳаҷ намудан ҳамроҳи ман аст»*

Ҳар вақто барои мусалмон мүяскар гардад, ки дар моҳи рамазон умра анҷом дихад ва онро пурра кунад ва дар Маккан мукаррама ибодатҳое, ки хоси он ҷост адом кунад, бешак аҷру подоши зиёдеро сазовор ҳоҳад гашт.

Ин баъзе аз ибодатҳо буданд, ки дар чунин вақти пурбаракат, монанди моҳи рамазон ёдраси шумо намудам. Лекин аз ҳама муҳим эҳтироми моҳи рамазон ва шинохтани фазилати он аст. Ба таҳқиқ вақте, ки инсон дарк мекунад, ки вақти ӯ пурқимат аст кушиш ба ҳарҷ медиҳад, то онро бар абас ва бефоида нагузаронад ва ба он баҳили кунад, ки ин навъи бухл машрӯъ ва сутуда шудааст.

Ин гуна шахс аз вақти худ истифода хоҳад бурд. Аз Худованд масъалат дорам, ки мову шуморо ба моҳи мубараки Рамазон расонад ва аз зумраи касоне гардонад, ки онро рӯза гирифта, бо тоъат обод кардаанд. Якоякамонро тавфиқ дихад, то ин моҳро рӯза гирифта, савоби шаби қадрро дарёбем ва ҷоизаи Худовандро сазовор шавем. Худованд гуноҳҳои моро биомӯрзад, ҳатоҳои моро афв намояд ва мартабаи моро баланд бардорад. Ба таҳқиқ Ӯ ба ҳама кор қодир аст. Худо донотар аст.

Дуруду саломи бепоён бар Паёмбар ва аҳли хонадон ва асҳоби ӯ бод!

## **Мундарича**

Пешгуфтори мутарчим.....	3
Ба номи Худованди Бахшанда ва меҳрубон.....	5
Мужда додан барои наздик шудани моҳи Рамазон .....	6
Хусусиятҳои Рамазон.....	16
Беҳтарин зикр.....	20

**Аз арабӣ тарҷумаи:**  
Муҳаммадиқболи Садриддин.

**Муҳаррирони матни тоҷикӣ:**  
Шараф Атой,  
Холмуҳаммади Кароматуллоҳ

**Ҳуруфчин:**  
Шифои Назрӣ.

**Тарроҳ:**  
Диловари Бобохон.

Ношир: ҶДММ «Суннатулло»  
Супориш: № 6  
Таърихи чоп: 18. 07. 2006  
Теъдод: 2000 нусха